

**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОЧИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

«Тасдиқ мекунам»

Ректори МДТ «ДДТТ ба
номи Абуалӣ ибни Сино»,

д.и.т., профессор

Гулзода М.Қ.

2022 с.



НИЗОМНОМАИ

тайёр намудани аспирантура

ш. Душанбе –2022 с.



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОЧИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

НИЗОМНОМАИ АСПИРАНТУРА

1. Аспирантура яке аз усулҳои омода намудани мутахассисони илмӣ ва илмӣ-педагогии Донишгоҳи Давлатии Тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино буда, дар асоси Қонуни ҚТ «Дар бораи маориф» ва низомнома «Дар бораи мактаби олий» фаъолият менамояд.
2. Таҳсил дар аспирантура дар шакли рӯзона ва ғоибона гузаронида мешавад.
3. Дар аспирантураи рӯзона таҳсил чун аз фаъолияти истехсоли гузаронида мешавад.
4. Дар аспирантураи ғоибона таҳсил ҳамчун бо фаъолияти истехсоли гузаронида мешавад.
5. Муддати таҳсил дар аспирантураи рӯзона аз 3 ва дар аспирантураи ғоибона аз 4 сол иборат аст.
6. Ба аспирантураи рӯзона қабул мешаванд:
 - шахсони воқеии то 35 сол, ки ҳуқуқи таҳсилро дар аспирантура доранд ва собиқаи кориашон на камтар аз 3 сол аст, мебошанд;
 - хатмкардагони ординатураи клиникӣ ва шахсоне, ки имтиҳони аттестатсиониро бо баҳои аъло супориданд;



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

- хатмкардагони ординатураи клиникӣ, бо собиқаи корӣ на камтар аз 3 сол;
- хатмкардагони факултетҳои мувофиқаи мактабҳои олии ва дорандагони дипломи маълумоти олии;
- шахсоне, ки аз ҷониби муассисаҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ тавсияшудаанд ва шахсони воқеъие, ки таҳсилашон аз тарафи шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ маблағгузорӣ карда мешавад;

7. Ба аспирантураи ғоибона қабул мешаванд:

- шахсони то 45 сола, ки бо кори илмӣ-тадқиқотӣ машғуланд, дар системаи амалии тандурустӣ фаъолият менамоянд ва собиқаи кориашон на камтар аз 3 солро ташкил медиҳад;
- хатмкардагони ординатураи клиникӣ, бо собиқаи корӣ на камтар аз 3 сол;
- хатмкардагони факултетҳои мувофиқаи мактабҳои олии ва дорандагони дипломи маълумоти олии;
- хатмкардагони ординатураи клиникӣ ва шахсоне, ки имтиҳонҳои аттестатсиониро бо баҳои аъло супориданд;
- шахсоне, ки аз ҷониби муассисаҳои илмӣ касбӣ ва илмӣ-педагогӣ тавсияшудаанд ва шахсони воқеъие, ки таҳсилашон аз тарафи шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ маблағгузорӣ карда мешавад.



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

8. Шахсоне, ки курси пурраи таҳсил дар аспирантураро гузаштаанд, ҳуқуқи такроран аз ҳисоби бучаи давлат ба аспирантура дохилшавиро надоранд.
9. Қабул ба аспирантура (рӯзона, ғоибона) дар асоси озмун гузаронида мешавад.
10. Доир ба қабул ба аспирантура, тартиби қабул ва дигар шартҳои озмун донишгоҳ эълон менамояд.
11. Барои қабул ба аспирантура ба муассисаҳои дахлдори шӯъбаи илм ва инноватсия ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда мешавад:
 - ариза ба номи Ректори донишгоҳ бо имзои роҳбари илмӣ;
 - варақаи шахсӣ аз тарафи тарафи шӯъбаи кадрҳо тасдиқ гардида бо сурат1 адад;
 - тарҷимаи ҳол-1 адад;
 - нусхаи дипломи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ -1 адад;
 - нусхаи ҳуҷҷатҳои таҳсилоти олии касбии дигар давлатҳои хориҷӣ, ки ба дипломи муассисаи таҳсилоти олии касбии ҚТ баробар аст ва аз тарафи Вазорати маориф ва илми ҚТ дода мешавад-1 адад;
 - нусхаи дафтарчаи корӣ-1 адад;
 - рӯйхати корҳои илмӣ нашршуда, ихтироёт ва пешниҳодҳои ратсионализаторӣ -1 адад;
 - характеристикаи истеҳсолӣ- 1 адад;
 - ҳуҷҷате, ки шахсияти довталабро шаҳодат медиҳад- 1 адад;
12. Қабул ба аспирантура ҳамасола дар санаи муқаррар намудаи донишгоҳ гузаронида мешавад. Бо сарварии ректор/проректор комиссияи қабул ба аспирантура ташкил карда мешавад. Аз ҳисоби мутахассисони илмӣ ва илмию педагогӣ, роҳбарони илмии аспирантон аъзоёни комиссияи



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

қабул ташкил карда мешавад, ки онҳоро раиси комиссия таъин менамояд.

13. Комиссияи қабул ҳуҷҷатҳои довталабонро ба аспирантура аз назар мегузаронад.

14. Дохилшаванда ба аспирантура аз сӯҳбати роҳбари ояндаи худ мегузарад. Роҳбари илмӣ фикру ақидаи худро дар бораи дохилшаванда хаттӣ ба комиссияи қабул пешниҳод менамояд.

15. Қарори комиссия дар асоси пешниҳоди роҳбари илмӣ дар бораи иштирок кардан ё накардани он ба имтиҳонҳо ба дохилшаванда ва роҳбари илмӣ расонида мешавад.

16. Қабул ба аспирантура бо комиссия, ки бо ректори донишгоҳ таъин карда мешавад, гузаронида мешавад. Ба аъзои комиссия профессорон ва докторони илмӣ ихтисоси довталаб ҷалб карда мешаванд.

17. Дар ҳолати набудани доктори илми дохилшаванда ба аъзои комиссия номзади илм, дотсент, аз забони хориҷӣ бошад омӯзгорони баландихтисосе, ки номзади илмӣ надоранд ва дорои забони хориҷии мувофиқ мебошанд, ҷалб карда мешаванд.

18. Дохилшавандагон ба аспирантура аз фанҳои зерин имтиҳон месупоранд:

- аз фанни ихтисос;
- аз фанни фалсафа;
- аз фанни забони хориҷӣ;
- диктант аз фанни забони тоҷикӣ;
- диктант аз фанни забони русӣ.



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

19. Намуди забони хориҷиро ба аспирант барои гузаронидани тадқиқотӣ диссертатсионӣ донишгоҳ муайян менамояд.
20. Аз нав супоридани имтиҳонҳои дохилшавӣ манъ аст.
21. Шахсоне, ки пурра ё қисми имтиҳонҳои номзадиро ба аспирантура супоридаанд, дар имтиҳонҳои қабул аз ин фанҳо озод карда мешаванд.
22. Натиҷаи имтиҳонҳои хатми магистрӣ аз фанни фалсафа ва забони хориҷӣ ҳамчун имтиҳони дохилшавӣ ба аспирантура ба ҳисоб меравад, агар ки дар нақшаи шахсии магистр аз ин фанн имтиҳон ба нақша гирифта шуда бошад.
23. Шахсоне, ки нашрия надоранд, реферати илмии худро бо рақами ихтисосашон ба комиссияи қабул пешниҳод менамоянд.
24. Комиссияи қабул натиҷаи санҷишхоро омӯхта қарори махсус қабул менамояд ва бо ин тарз дар асоси озмун шахсони бештар ба фаъолияти илмӣ ва илмӣ-педагогӣ омодашударо ба аспирантура қабул менамояд.
25. Қабул ба аспирантура дар асоси фармони Ректори донишгоҳ гузаронида мешавад.
26. Шахсоне, ки ба шӯъбаи рӯзонаи аспирантура дохил шуданд, мувофиқи қонунгузории меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз кор озод карда мешаванд.
27. Стипендияи аспирантони рӯзона аз рӯзи қабул ва то рӯзи аз кор озод намудани аспирант дода мешавад.
28. Аспирантон дар тӯли таҳсил вазифаҳои зеринро иҷро менамоянд:



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура


- пурра иҷро намудани нақшаи инфиродии таҳсил;
 - супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз фалсафа, забони хориҷӣ ва ихтисос;
 - анҷоми корҳо оид ба рисола ва пешниҳоди он ба шӯъбаи илм ва инноватсия барои хулосабарорӣ.
29. Аспирантони рӯзона ва ғоибона соле 2 маротиба дар давраи сессияи имтиҳонӣ (сессияи тирамоҳӣ ва зимистонӣ) имтиҳони номзадӣ месупоранд.
30. Дар як сессия як имтиҳон супоридан мумкин аст.
31. Аспиранте, ки пешакӣ ба шӯъбаи илм ва инноватсия рисолаи илмӣ худро барои апробатсия пешниҳод кардааст, ба таври истисно дар як сессия супоридани ду имтиҳон иҷозат дода мешавад.
32. Ба хатмкунандагони аспирантура муддати таҳсил ҳамчун собиқаи кории илмӣ ва илмию педагогӣ ба ҳисоб меравад.
33. Бо фармони ректор ва Шӯрои олий роҳбари илмӣ аз ҳисоби докторони илм ё профессорон аз рӯи қабул ба аспирантура тасдиқ мешавад.
34. Бо пешниҳоди шӯъбаи илм ва инноватсия барои тайёр намудани аспирантон ба ҳайси роҳбари илмӣ номзадҳои илмӣ бо ихтисоси мувофиқ, дорони номзодии илмӣ дотсент/ходими калони илмӣ ба таври истисно бо қарори Шӯрои олий ва фармони Ректори донишгоҳ шуда метавонад.
35. Бо қарори Шӯрои олий ва фармони Ректори донишгоҳ бо пешниҳоди шӯъбаи илм ва инноватсия ба таври истисно барои омода намудани аспирантон номзоди илм бо ихтисоси мувофиқ ва дорони дараҷаи илмӣ дотсент/ ХКИ ҳамчун роҳбари илмӣ вобаста карда мешавад.



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

36. Ба аспиранте, ки машғули тадқиқоти илмии байни ду ихтисос мебошад, ду роҳбари илмӣ ё роҳбар ва мушовир доштан, ки яке аз онҳо номзади илм- дотсент буда метавонад, иҷозат дода мешавад.
37. Шумораи аспирантоне, ки ба як роҳбари илмӣ вобаста шудаанд бо розигии Ректори донишгоҳ муқаррар мешавад ва аз 5 нафар зиёд буда наметавонад.
38. Аспирант ҳамасола дар кафедра аттестатсия мегузарад. Аспиранте, ки дар вақташ нақша/барномаи шахсиро иҷро накардааст, бо фармони ректор аз аспирантура хориҷ карда мешавад.
39. Аспиранте, ки хориҷ шудааст, бо фармони ректори донишгоҳ ба муддати мондаи таҳсил метавонад барқарор шавад.
40. Муддати таҳсил дар аспирантураи рӯзона дар асоси шартномавӣ бо фармони ректори донишгоҳ метавонад давом дода шавад, дар вақти рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуди фарзанд, ва ҳамчунин хангоми беморие, ки зиёда аз як моҳ давом медиҳад ва бо хулосаи тиббӣ дар доираи маблағи фонди стипендиявӣ.
41. Аспирантон ҳуқуқи бемузд истифода бурдани таҳҷизот, лабораторияҳо, утоқҳои таълимию методикӣ, китобхонаи донишгоҳ ва ҳамчунин ҳуқуқи ба рухсатии меҳнатӣ, аз он ҷумла ба мактабҳои олии ва марказҳои илмии давлатҳои хориҷӣ, иштирок дар экспедитсияҳо барои гузаронидани корҳои илмӣ- тадқиқотӣ аз рӯи мавзӯҳои интихобшуда баробари коргарони илмӣ- педагогии мактабҳои олии ва коргарони илмии муассисаҳои илмӣ ва ташкилотҳо доранд.



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

42. Гузаронидани аспирант аз тарзи рӯзонаи таҳсил ба ғоибона ва баръакс бо аризаи аспирант ба Ректори донишгоҳ гузаронида мешавад.
43. Аспирантоне, ки дар аспирантураи рӯзона таҳсил менамоянд ва иҷроиши нақшаи шахсиро иҷро намудаанд, ҳуқуқи ба вазифаи ҳамавақтаро доранд ё метавонанд дар дигар шартҳои музд фаъолият намояд.
44. Комиссияи аттестатсионии шӯъбаи илм ва инноватсия, Шӯроҳои олии факултетҳо ва дигар зерсохторҳои донишгоҳ оид ба фаъолияти аспирантон тафтиши мунтазам мегузаронанд: ба тарзи системавӣ ҳисоботи аспирантон ва роҳбарони илмро ғуш мекунанд.
45. Омода намудани аспирантон дар донишгоҳ аз ҳисоби буча гузаронида мешавад.
46. Шумораи тафтиши қабули аспирантоне, ки аз ҳисоби буча таҳсил менамоянд аз тарафи вазорат ва сохторҳои муайян мешаванд, ки пешбарии оноро дорад.
47. Омода намудани аспирантони аз шумораи тафтишӣ зиёд ба тарзи шартномавӣ бо супоридани музди таҳсил аз тарафи шахсони воқеӣ ва ҳуқуқи гузаронида мешавад.
48. Аспирантоне, ки аз ҳисоби буча дар аспирантураи рӯзона таҳсил менамоянд, бо стипендияи дар ҳаҷми муқарраргардида таъмин карда мешаванд ва ба шахсоне, ки аз шахру ноҳияҳои дурдаст мебошанд, бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд.
49. Ба аспирантон ба тартиби муқарраршуда стипендияҳои давлатӣ, стипендияи донишгоҳ ва ё дигар муассиса - ташкилоти илмӣ дар асоси Шӯрои олимон аз ҳисоби маблағи ғайрибучавӣ таъин карда мешавад.



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО»

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

50. Дар ҳолати мувофиқат намудани фаъолияти аспирант ба талаботи зерин бо назардошти имкониятҳои молиявии донишгоҳ ба аспирантони соли 1, 2, ва 3, ки тариқи бучавӣ таҳсил менамоянд, соле як маротиба дар ҳаҷми ду стипендияи давлатии бучавӣ ҳамчун кӯмакпулӣ бо мақсади харидорӣ намудани адабиёту лавозимоти таълимӣ муқаррар карда мешавад:

- пурра иҷро намудани нақшаи инфиродии аспирантура;
- супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни ихтисос;
- корҳои илмию тадқиқотии худро дар мавзӯҳои муштарак иҷро карда бошад;
- анҷоми корҳо оид ба рисола ва пешниҳоди он ба шӯъбаи илм ва инноватсия барои хулосабарорӣ;
- дар охири ҳар як соли таҳсили хониш гузаштани атестатсия;
- иштирок ва бо маърузаҳо баромад кардан дар конференсҳо;
- пешниҳодҳои навоарӣ ва патентҳо;
- мақолаҳо ба забони давлати дар маҷаллаи “Авҷи Зухал”;
- мақолаҳо дар маҷаллаҳои КАО;
- тавсифнома аз ҷониби роҳбари илмӣ;
- бо назардошти имкониятҳои молии донишгоҳ (маблағи махсус);
- пешниҳоди шӯъбаи аспирантура барои гирифтани стипендия.



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҶИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

51. Музди меҳнати роҳбарони илмӣ аспирантон аз ҳисоби 100 соат ба як аспирант дар як сол гузаронида шавад.
52. Донишҷӯёне, ки дар аспирантура таҳсил менамоянд, имтиҳонҳои номзадӣ худро аз фанни таърихи илм ва фалсафа, забони хориҷӣ бо барномаи тасдиқ намудаи Вазорати маориф ва илми ҶТ ва барномаи фаъолият доштаи донишгоҳ метавонанд супоранд.
53. Барномаи имтиҳонҳои номзадӣ ва саволҳои имтиҳонот новобаста аз фан дар муддати 5 сол гузаронида мешаванд.
54. Давр ҳолати гузаштани муддати барнома саволҳои имтиҳонот ба тарзи муқарраршуда аз назар гузаронида мешавад.
55. Имтиҳони номзадӣ аз ихтисос аз рӯи барномае, ки аз ду қисм иборат аст, супорида мешавад:
- барномаи минимуми ихтисос, ки аз тарафи соҳаҳои мувофиқи ташкилотҳо тавсия шудаанд ва бо Вазорати маориф ва илми ҶТ, Вазорати маорифи умумӣ ва касбии Федератсияи Россия дар шакли муқарраргардида тасдиқ гардидаанд;
 - барномаи махсус, ки аз тарафи соҳаҳои мувофиқи зерсохторҳо (кафедраҳо, шӯъбаҳо, секторҳо, лабораторияҳо)-и донишгоҳ ва дар шакли муқарраргардида тасдиқ шудаанд.
56. Имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни ихтисос дар донишгоҳ ва дигар муассисаҳои илмӣ, ташкилотҳои Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, АИ ҶТ, ки доир ба ҳамин ихтисос аспирантура доранд.



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

57. Супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни таърих ва фалсафаи илм дар донишгоҳ, мактабҳои олии, ки кафедраҳои мустақили фалсафа доранд, АИ ҶТ, Донишкадаи фалсафае, ки дорои кафедра бо ду омӯзгор мебошад ҳамчунин муассисаҳои илмӣ ва ташкилотҳое, ки доир ба ҳамин ихтисос аспирантура доранд.

58. Шартҳои асоси дар ин раванд:


- яке аз имтиҳонгирандагон бояд доктори илми фалсафа бошад;
- дигар имтиҳонгиранда бояд номзоди илми фалсафа бошад.

59. Шахсоне, ки аз фанни таърих ва фалсафаи илм ихтисос доранд, аз ин фан дар мактабҳои олии ва муассисаҳои илмӣ, ташкилотҳое, ки доир ба ҳамин ихтисос аспирантура доранд, имтиҳонҳои номзадии худро месупоранд.

60. Имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни забони хориҷӣ, ки барои омода намудани рисолаи илмӣ лозим аст, дар донишгоҳ, АИ ҶТ, мактабҳои олии ва муассисаҳои илмӣ, ташкилотҳое супорида мешаванд, ки доир ба ҳамин ихтисос аспирантура доранд.

61. Шахсоне, ки аз забони хориҷӣ ихтисос доранд, дар донишгоҳ, АИ ҶТ, мактабҳои олии ва муассисаҳои илмӣ, ташкилотҳое, ки доир ба ҳамин ихтисос аспирантура доранд, имтиҳонҳои номзадии худро месупоранд.


62. Имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни таърих ва фалсафаи илм, забони хориҷӣ аз рӯи барномаи таълимие, ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илми ҶТ тасдиқ шудаанд, супорида мешаванд.



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

63. ДДТТ бо тавсияи дигар ташкилотҳое, ки ҳуқуқи қабули имтиҳонҳои номзадиро аз рӯи ихтисосҳои мувофиқи имтиҳонҳои номзадӣ доранд, имтиҳонҳои номзадиро аз аспирантон ва унвонҷӯён метавонад қабул намояд.
64. Бо сарвари муовини ректор оид ба илм ва иноватсия комиссия оид ба қабули имтиҳонҳои номзадӣ аз рӯи ҳама ихтисосҳо ташкил карда мешавад.
65. Раиси комиссия аз ҳисоби кадрҳои баландихтисоси илмӣ ва илмию педагогӣ, роҳбарони илмии аспирантон аъзоёни комиссияи имтиҳониро таъин менамояд.
66. Агар дар нишасти имтиҳони номзадӣ на камтар аз ду мутахассиси касбии имтиҳони қабулшуда ва як доктори илм бошад, комиссия метавонад имтиҳонҳои номзадиро қабул намояд.
67. Агар дар кафедраи фалсафа доктори илми фалсафа набошад, ба аъзои комиссия оид ба қабули имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни таърих ва фалсафаи илм ҳамчун фанни умумии илмӣ, докторони илми таърих, иқтисодӣ, сиёсӣ ва ҷомеашиносӣ, ки дар ин кафедра фаъолият менамоянд, метавонанд қабул шаванд.
68. Ба аъзои комиссия оид ба қабули имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни забони хориҷӣ намояндагони кафедраҳои дигар мактабҳои олӣ ва зерсохторҳои муассисаҳои илмӣ,



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

ташкilotхо оид ба ихтисоси имтихонсупоранда, дорои номзади илмӣ ва забони хоричӣ, метавонанд қабул шаванд.


69.Ҳангоми қабули имтихонҳои номзадӣ аъзоёни Шӯрои диссертатсионии донишгоҳ, ректор, муовини ректор, декан, намояндагони Вазорат ё сохторе, ки донишгоҳ тааллуқ дорад, метавонанд иштирок намоянд.

70.Ректори донишгоҳ муддат ва давомнокии сессияро таъин менамояд.

71.Дар ҳолати пешниҳод шудани рисолаи илмӣ ба Шӯрои диссертатсионӣ, ба тарзи истисно дар муддати берун аз сессия имтихони номзадӣ метавонад қабул шаванд.

72.Шӯъбаи илм ва инноватсияи донишгоҳ оид ба вақт ва ҷои гузаронидани имтихон имтихонсупорандаро огоҳ менамояд.


73.Комиссияи имтихонӣ имтихонҳои номзадиро аз рӯи билетҳо, ки дар Шӯрои координатсионии илмии шӯъбаи илм ва инноватсияи донишгоҳ тасдиқ шудаанд, гузаронида мешаванд. Барои омода намудани ҳисоботи унвонҷӯи номзади илмӣ варақаи имтихониро истифода мебарад, ки баъди қабули имтихон дар муддати як сол дар шӯъбаи илм ва инноватсия нигоҳ дошта мешавад.



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

74. Ба ҳар як унвонҷӯи номзади илмӣ протоколи қабули имтиҳони номзадӣ пур карда мешавад, ки дар он саволҳои билет ва саволҳои аъзоёни комиссия, ки ба унвонҷӯӣ дода шудааст, навишта мешаванд.
75. Сатҳи дониши унвонҷӯи номзади илмӣ “аъло”, “хуб”, “қаноатбахш”, “ғайриқаноатбахш” баҳгзор карда мешавад.
76. Протоколи қабули имтиҳони номзадиро аъзоёни комиссия, шаркатварзидагон дар имтиҳон бо нишони дараҷаи илмӣ, номзади илмӣ, вазифаи ишғолнамуда ва ихтисоси мувофиқи ихтисоси кормандони илмӣ имзо мекунанд.
77. Протоколҳои нишастии комиссияи имтиҳонӣ баъди аз ҷониби Ректори донишгоҳ тасдиқ шудан, дар ҷои супоридани имтиҳони номзадӣ нигоҳ дошта мешаванд.
78. Оид ба супоридани имтиҳони нозадӣ шаҳодатнома дода мешавад, баъди супоридани имтиҳони сеюм-шаҳодатнома оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадии дар пеш буда бо шаҳодатномаи ягона иваз карда мешавад.
79. Дар ҳолати наомадани унвонҷӯӣ ба имтиҳони номзадӣ бо сабабҳои узрнок, бо розигии Ректор ӯ метавонад ба супоридани имтиҳон дар давоми сессия рухсат дода шавад.



**МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА
НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО»**

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

80. Аз нав супоридани имтиҳони номзадӣ дар давоми як сессия рухсат дода намешавад.
81. Апеллятсияи унвонҷӯёни номзадӣ оид ба норозигӣ бо қарори комиссияи имтиҳонӣ дар шакли ариза ба номи ректори донишгоҳ дар муддати панҷ рӯз аз рӯзи супоридани имтиҳон қабул карда мешавад.
82. Шаҳрвандони дигар давлатҳо имтиҳони номзадиро дар асоси шартнома месупоранд.